



БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

ШАРҲИ НИЗОМИ МОЛИЯВИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СЕМОҲАИ ДУЮМИ СОЛИ 2025

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 30 июни соли 2025 66 ташкилоти қарзии молиявӣ, 16 ташкилоти суғуртавӣ, 6 ташкилоти лизингӣ, 2 биржаи фондӣ (Биржаи фондии Осиёи Марказӣ ва Биржаи фондии Осиё) ва Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (АСИН) фаъолият намуданд.

Дороиҳои умумии бахшҳои низоми молиявӣ дар интиҳои моҳи июни соли 2025 дар маҷмӯъ 57 947,5 млн сомониро ташкил дод, ки дар муқоиса ба интиҳои соли 2024 ба андозаи 10,4 фоиз зиёд мебошад. Дороиҳои низоми молиявӣ нисбат ба маҷмуи маҳсулоти дохилӣ (ММД) бошад, дар давраи ҳисоботӣ ба 35,6 фоиз баробар гардид.

Сохтори низоми молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон

	30.06.2025			Афзоиши дороиҳо нисб. ба инт.соли 2024
	Адад	Дороиҳо (млн сомонӣ)	Ҳисса (бо %)	
Ташкилотҳои қарзии молиявӣ	66	52 210,4	90,1	10,0
<i>Бонкҳо</i>	16	44 424,0	76,7	9,7
<i>Бонки давлатӣ</i>	2	10 948,5	18,9	11,5
<i>Бонки исломӣ</i>	1	362,2	0,6	10,4
<i>Бонк бо сармояи хориҷӣ</i>	5	5 932,9	10,2	23,2
<i>Бонкҳои дигар</i>	8	27 180,4	46,9	6,4
<i>Ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ</i>	1	296,1	0,5	26,8
<i>Ташкилотҳои маблағгузории хурд</i>	49	7 490,4	12,9	11,2
<i>Ташкилотҳои амонатии қарзии хурд</i>	23	6 338,8	10,9	12,3
<i>Ташкилотҳои қарзии хурд</i>	3	318,6	0,5	6,2
<i>Фондҳои қарзии хурд</i>	23	832,9	1,4	5,5
<i>Филиалҳои ташкилотҳои қарзии молиявӣ</i>	353			
Ташкилотҳои суғуртавӣ	16	1 013,5	1,7	12,4
Ташкилотҳои лизингӣ	6	601,8	1,0	22,2
Биржаҳои фондӣ	2			
АСИН*	1	4 121,8	7,1	14,1
Ҳамагӣ:	91	57 947,5		10,4
Нисбат ба ММД (%)		35,6		

*Маълумот ба ҳолати 31.03.2025

Дар давраи ҳисоботӣ 90,1 фоизи дороиҳои умумии низоми молиявии кишвар ба ташкилотҳои қарзии молиявӣ рост омада, ҳиссаи боқимондари дороиҳои АСИН (7,1 фоиз), ташкилотҳои суғуртавӣ (1,7 фоиз) ва ташкилотҳои лизингӣ (1,0 фоиз) ташкил медиҳанд¹.

Ташкилотҳои қарзии молиявии кишвар аз ду гурӯҳ: ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои қарзии исломӣ иборат буда, ташкилотҳои қарзӣ дар навбати худ бонкҳо, ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ ва ташкилотҳои маблағгузори хурд (ташкилотҳои амонатии қарзии хурд, ташкилотҳои қарзии хурд ва фондҳои қарзии хурд)-ро дар бар мегиранд. Дар семоҳаи дуҷуми соли 2025 дороиҳои ташкилотҳои қарзии молиявӣ нисбат ба интиҳои соли 2024 ба андозаи 10,0 фоиз афзуда, ба 52 210,4 млн сомонӣ баробар гардиданд.

Дар давраи ҳисоботӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 353 филиали ташкилотҳои қарзии молиявӣ (аз ҷумла 3 равзанаи бонкии исломӣ), 3 воҳиди сайёр ва 1 577 маркази хизматрасонии бонкӣ ва маблағгузори хурд ба аҳолии кишвар хизматрасонии худро пешниҳод намуданд.

Дар ин давра 16 ташкилоти суғуртавӣ, аз ҷумла 1 ташкилоти суғуртавии давлатӣ ва 15 ташкилоти суғуртавии ғайридавлатӣ бо 66 филиали худ хизматрасонии суғуртавиرو ба аҳолии кишвар пешниҳод намуданд. Дороиҳои ташкилотҳои суғуртавӣ нисбат ба интиҳои соли 2024 ба андозаи 12,4 фоиз зиёд шуда, ба 1 013,5 млн сомонӣ баробар гардиданд.

Дороиҳои ташкилотҳои лизингӣ дар муқоиса ба интиҳои соли 2024 ба андозаи 22,2 фоиз зиёд шуда, 601,8 млн сомонино ташкил намуданд.

Дороиҳои АСИН бошад, дар давраи ҳисоботӣ ба 4 121,8 млн сомонӣ баробар гардиданд.

¹ Эзоҳ: ҳангоми пешниҳод гардидани маълумот дар бораи фаъолияти Биржаи фондии Осиёи Марказӣ, Биржаи фондии Осиё, ташкилотҳои ломбардӣ ва АСИН маводи мазкур тақмил дода мешавад.